

Хутбаи ҷумъа

01/08/1443 Н

04/03/2022



Шайх, Доктор

Абдулмуҳсин ибни
Муҳаммад ал-Қосим

Имомхатиби Масциди Набавӣ

Мавзӯъ

Номи Худо: Ҳафизу Нигаҳбон



a-alqasim.com



FawaidAlQasim

Аллоҳ ҳофизу нигаҳбони махлуқот аст

Ҳамоно ҳамаи ҳамду ситоишҳо махсуси Аллоҳи мутаол мебошанд. Ӯро сипос гуфта, аз Ӯ ёрӣ мечӯему талаби омӯрзишу бахшиш менамоем, аз бадиҳои нафси худ ва аъмоли ношоистаамон ба Ӯ паноҳ мебарем. Ҳар касеро Аллоҳ таоло ҳидоят кунад, ҳеч кас наметавонад ӯро гумроҳ созад ва ҳар касеро Ӯ гумроҳ намояд, ҳеч ҳидоятгаре наҳоҳад ёфт. Гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеч маъбуди барҳақке ба ҷуз Аллоҳи мутаол нест, яктоstu ҳеч шарике надорад ва гувоҳӣ медиҳам, ки Муҳаммад (с) банда ва фиристодаи Ӯст, дуруду саломи бисёру давомдор бар ӯ ва хонадону ёрони ӯ бод.

Аммо баъд :

Эй бандагони Аллоҳ, тақвои Аллоҳро он гуна ки шоистаи Ӯст пеша намоед ва Ӯро муроқибу назораткунандай амалҳои [ошкору] пинҳони худ бидонед.

Эй мусулмонон:

Аллоҳи мутаол дорои номҳои нек аст, ки дарбаргирандаи болотарину бартарин сифатҳои зоти Ӯ мебошанд. Номҳо ва сифатҳои Аллоҳи мутаол ҳар қадомашон роҳнамо ва баёнкунандай ҳамдигар буда, ба андозаи фаҳму дарки ин номҳо ва сифатҳо, бандагон Аллоҳ таолоро ибодату бандагӣ менамоянд. Аз номҳои Аллоҳи мутаол, номҳое ҳастанд, ки банда бо ҳисоб кардану шумурдан ва дарки мазмуни онҳо вориди биҳишт мешавад ва ҳар чизе дар коинот аз ҳаракату оромиш (бехаракатӣ) аст, ҳамагӣ аломату

нишонаҳои номҳои Ӯ мебошанд. Аллоҳ таоло мефармояд :

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَرَرُّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا}

«Аллоҳ таоло аст, ки ҳафт осмонро офарида ваз замин [низ] ҳаммонанди онхоро [офарида] ва фармони [Аллоҳ таоло] пайваста дар миёни онҳо нозил мешавад, то бидонед, ки Аллоҳ таоло бар ҳар чиз тавоност ва ин ки илми Аллоҳ таоло бар ҳама чиз ихота дорад».

Ва аз номҳое, ки Ӯ зоти худро ба он номгузорӣ карда, маҳлуқотро аз он боҳабару огоҳ намуд, номи «Ҳафиз» ва «Ҳоғиз» мебошад, ҳар онҷӣ аз маҳлуқотро, ки ба вучуд овард, бо қудрати Худ ҳифзу нигаҳдорӣ намуд, чунки агар ҳифозату нигаҳбонии Ӯ аз маҳлуқот намебуд, [ҳамагӣ] байн мерафтанду нобуд мешуданд, ҳамон гуна ки агар инояту лутфаш намебуд, низоми оғариниш ҳалалдору дигаргун мегашт ва маҳлуқот бар ҳамдигар зулм мекарданд.

Пас, осмонҳо, замин ва онҷӣ дар онҳо қарор дорад, бо амру фармони Ӯ пойдору устуворанд. Ӯ таоло мефармояд:

{إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ}

«Ба ростӣ, Аллоҳ таоло осмонҳо ва заминро нигаҳ медорад, то [аз масиру мадори худ] мунҳариф нашаванд ва агар инҳироф ёбанд, пас, аз Ӯ касе онхоро нигоҳ намедорад».

Ва онҳоро ҳифозату нигаҳдорӣ намуд, то дар муддати вучуд доштанашон пойдор монда, нобуд нагарданд, зеро нигаҳдорӣ аз онҳо осонтарину содатарин кор барои Ӯст:

{وَسَعَ كُرْسِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤْودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَظِيمُ}

«Курсии Ӯ осмонҳо ва заминро дар бар гирифтааст ва нигаҳ доштани онҳо бар Ӯ [сангину] душвор нест ва Ӯ баландмартаба [ва] бузург аст».

Ва ҳифозату нигаҳдории Ӯ дарбаргирандаи ҳамаи махлукот мебошад, чаро ки ҳеч чизе бениёз аз ҳифозати Ӯ ҳатто ба андозаи бастану кушодани як ҷашм нест :

{إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ}

«Парвардигорам бар ҳар чизе нигаҳбон аст». Ва ҳар онҷӣ дар осмонҳо ва болои замину зери он қарор дорад, ҳамагӣ дар китобе сабт шудаанд:

{قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَعَنْدَنَا كِتَابٌ حَفِظٌ}

«Бе тардид, зарраҳое, ки замин аз бадани онон мекоҳад, [ҳамаро] медонем; ва китобе нигаҳбон дар ихтиёр дорем [ки ҳарчи бар онон муқаддар гашта, дар он сабт шудааст]».

Ибни Касир (р) мегӯяд: «Яъне, мо ончиро ки замин аз часадҳояшон фурӯ мебарад, ҳамаро медонем ва бар мо пӯшидаю маҳфӣ нест, ки баданҳо аз ҳам чудо шудаанду ба кучо рафтаанд ва саранҷомашон кучо будааст?».

Ва аз ҳифозати Аллоҳ бар бандагонаш ин аст, ки бар онҳо фариштагоне пай дар пай гумошт, то онҳоро аз

пеши рӯ ва пушти сар аз офату зарапҳо бо ҳукму иродай Аллоҳ ҳифозат кунанд:

{لَهُ مَعْقِباتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}

«Ӯ [Аллоҳ таоло] фариштагоне дорад, ки ҳамвора [бандай] ӽро аз пешорӯ ва аз пушти сараш ба фармони Аллоҳ таоло ҳифз мекунанд. Бе гумон, Аллоҳ таоло ҳол [ва сарнавишти накуи] ҳеч қавмеро тағиیر намедиҳад, магар он ки онон он чиро, ки дар дилҳояшон доранд, дигаргун созанд».

Муҷоҳид (р) мегӯяд: «Ҳеч бандae нест, магар ин ки бар ӯ фариштаe гумошta шудaast, то ӽро ҳангоми хобу бедорӣ аз ҷинҳo вa инсонҳovу ҳашарot мухофizat кунad вa ҳar kадom aз инҳo кi қasdi [заrap расонидan ба] он бандaro biкуnad, фаришta ба ӯ мегӯяд : ба aқib баргард, магар он ҷize ки Худи Аллоҳ iroda bikunad, ки [банда мубталo вa] дучори он гардад».

Вa барoi бандагонаш ҳамai аъмолашонро маҳfуз нигоҳ дошta, aз гуфтoraшon ҷize bар Ӯ pӯшидаву pинҳon намемонad вa ба ҳar инсоне фаришtaero гумoшtaast, то амали он бандaro сабt намудa, ҳar ончӣ aз тоатu маъсияtro кi анҷom медиҳad, ҳисоб намояd :

{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ}

«Ҳеч кас нест, магар ин ки нигаҳbonе bар ӯ [гумoшta шудa] ast», вa ин aмалҳo дар sahiفاҳoи фаришtagon niz maҳfuzand:

{وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًاً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}

«Ва бе гумон, нигаҳбононе [аз фариштагон] бар шумо гуморида шудаанд. [Фариштагони] бузургвore, ки нависандагон [-и аъмоли шумо] ҳастанд. Он чиро анҷом медиҳед, медонанд [ва аъмоли неку бади шуморо сабт мекунанд]».

Ва дӯстони Аллоҳ аз паёмбарон алайҳимуссалом ва пайравонашон дорои муҳофизати маҳсусе ҳастанд, зоро Аллоҳи мутаол онҳоро аз шарри ҳар онҷӣ ки ба имони онҳо осеб бирасонад ва ё яқину боварашонро бо шубҳаву фитнаҳо мутазалзилу халалдор қунад, ҳифз менамояд, инчунин онҳоро аз шарри душманони инсию чиннӣ дур нигоҳ медорад. Пас, ононро бар душманонашон ёрӣ дода, макру кайди душманонро аз онҳо дур мегардонад.

Ва ҳар кас амру фармонҳои илоҳиро бо пайравӣ кардан аз дастуроти Ӯ ва наҳйшудаҳоро бо иҷтиnobу дурӣ аз онҳо тарқ намуда, аз ҳадду ҳудуди илоҳӣ таҷовуз накунад, Аллоҳи мутаол дар ҳамаи ҳолатҳо бо ӯ хоҳад буд ва дар ҳар кучое, ки бошад, ӯро нусрату ёрӣ менамояд ва дини ӯро аз шубҳаҳо ва шаҳватҳо, инчунин дунёву аҳли хонаводай ӯро эмин нигоҳ медорад, ҳамон гуна ки дини ӯро ҳангоми марғ низ ҳифз намуда, ӯро бар имон мемиронад, Расулуллоҳ (с) фармуданд :

«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك – أَوْ: أَمَامَك -» (رواه الترمذی)

«Аллоҳро ҳифз кун, Ӯ низ аз ту муҳофizat хоҳад кард. Агар Аллоҳро (бо пайравии амру фармонҳояш ва дурӣ аз онҷӣ манъ кардааст) ҳифз кунӣ, Ӯро дар канори худ ва ё рӯ ба рӯи худат хоҳӣ ёфт».

Ва паёмбарони илоҳӣ алайҳимуссалом низ паёмҳои Парвардигорашонро расонда, ҳамон динеро барпо доштанд, ки Аллоҳи мутаол барои бандагонаш писанд карда буд ва дар ин роҳ дучори мушкилоту гирифториҳои бешуморе гаштанд ва паноҳгоҳашон дар ин гуна ҳолатҳо ҳамон Аллоҳи нигаҳбону муҳофизаткунанда буд. Пас, Ӯ онҳоро ҳифз намуда, аз ҳар гуна лағжише дар таблиғи дин эмин нигоҳ дошт, ҳамон гуна ки онҳо мавриди озору азият қарор гирифтанд ва Ӯ таоло онҳоро аз шарри душманонашон ҳифз намуд.

Иброҳим алайҳиссалом дар чунон оташе андохта шуд, ки ҳар чизеро дар он меандоҳтӣ, мебалъиду нобуд мекард, пас, ӯ ба Ҳафизу Нигаҳбон (Аллоҳ) мутааллиқу вобаста шуд ва гуфт:

{حسبنا الله ونعم الوكيل}

«Худо моро коғиву басандада аст ва некӯ ҳимоятгар аст». Пас, Аллоҳи мутаол эшонро начот дод ва оташ барои ӯ сарду беосеб гашт.

Ва Исмоил алайҳиссаломро падараш бар замин гузошт, то ӯро ба фармони Парвардигораш қурбонӣ намояд. Пас, замоне, ки таслими фармони илоҳӣ гашта, хобро тасдиқ намуданд, Исмоил ба падараш гуфт:

{افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين}

«[Исмоил] гуфт: «Падарҷон, он чиро ки ба ту амр шудааст анҷом бидех. Иншоаллоҳ маро [дар баробари ин фармон] аз собирон хоҳӣ ёфт»

Пас, Аллоҳи мухофизаткунанда ўро ба ивази қурбонии бузурге раҳо намуд.

Ва Ҳуд алайҳиссалом қавмашро даъват кард, аммо замоне ки аз вай рӯйгардонӣ намуда, ўро таҳдид ба озору азият намуданд, ба Ҳоғизу Нигаҳбон паноҳ бурда, гуфт:

﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَبِسْتَخْلُفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُو نَّهَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّيْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾

«Пас, агар рӯй бигардонед, [бидонед, ки] ман яқинан, он чиро, ки ба хотираш ба сўйи шумо фиристода шудаам ба шумо расонидам ва Парвардигори ман, қавме ғайр аз шуморо чонишинатон меқунад ва шумо наметавонед ҳеч зиёне ба Ӯ бирасонед, [чароки] бе тардид, Парвардигорам бар ҳар чизе нигаҳбон аст». Яъне, Аллоҳ маро аз шарри мақр ва кайди шумо маҳфуз доштааст, то натавонед ба ман осебе бирасонед.

Ва ҳифзу паноҳи Аллоҳ аз ҳифозату нигаҳдории башар беҳтар аст. Бародарони Юсуф нигаҳдорӣ аз Юсуфро ба худашон нисбат доданд:

﴿أَرْسَلْهُ مَعْنَا غَدَّاً يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«Фардо ўро бо мо [ба дашт] бифрист, то [дар чаманҳо] бигардад ва бозӣ кунад ва мо ба хубӣ муроқибаш ҳастем». Пас ўро гум карданд, вале замоне ки Яъқуб алайҳиссалом ҳифзу нигаҳдории Юсуф ва бародарашро ба Аллоҳ нисбат дода, гуфт :

﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

«Пас, Аллоҳ таоло беҳтарин нигаҳбон аст ва ӯ

Мехрубонтарини меҳрубонон аст». Дар натиҷа Аллоҳ аз онон нигаҳдорӣ намуда, он дуро пеши ў баргардонд ва саранҷоми некӯ низ аз онҳо гашт, то ҷое, ки Юсуфро низ нигаҳбон бар ҳукуқу амволи бандагонаш қарор дод, ҳамон гуна ки Юсуф аз нағси хеш гуфт:

{إِنِّي حَفِظْ عَلَيْ}

«Ҳамоно ман нигаҳбоне доно ҳастам».

Ва модари Мӯсо алайҳиссалом бо имон ба ҳифозату нигаҳбонии Ӯ, тифли ширхорро ба дарё андоҳт, пас, Аллоҳ аз вай муҳофизат карда, ўро дар хонаи душманаш парваришу тарбия намуд ва ў алайҳиссаломро ба унвони паёмбаре азимушшаън ва улулазм баргузид.

Ва Юнус алайҳиссаломро моҳӣ балъиду ў дар торикиҳои шиками моҳӣ, баҳр ва шаб Парвардигори Ҳафизу Нигаҳбонашро ниҳо кард:

{أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبَّانُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

«Пас, [вақте моҳӣ ўро фурӯ бурд] дар торикиҳо ниҳо дод, ки: “[Парвардигоро] Ҳеч маъбуде [ба ҳақ] ҷуз ту нест. Ту муnazzaҳӣ. Бе тардид, ман аз ситамгорон будаам». Пас, Аллоҳи мутаол ўро аз ғаму андӯҳ раҳо намуд ва ин гуна Аллоҳ таоло мӯъминонро наҷот медиҳад, инчунин ў [бо муҳофизату лутфи Ҳудованд] дар сарзамини хушку бе обу алаф саргардон нашуд:

{فَبَذَنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطَنِينَ}

«Он гоҳ ўро дар ҳоле ки [заъиф ва] бемор буд ба

сарзамини хушк [ва бегиёх] афкандем. Ва бар [сари] ў бутай каду рӯёндем [то аз соя ва меваҳояш баҳра гирад]».

Ва ба Сулаймон алайҳиссалом подшоҳио фармонравои бисёр бузурге дода шуд ва Аллоҳ таоло чинҳоро мусаххару роми ў гардонд, то ба фармонҳои ў амал намуда, корҳои шигифтангезу ҳайратоваре барояш анҷом бидиҳанд, инчунин Аллоҳи мутаол \ дар баробари исёну саркашии чинҳо ва азияту озорашон нигаҳбони ў буд:

{وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ}

«Ва [низ] аз шаётин касонеро [гумоштем], ки барояш ғаввосӣ мекарданд [ва ҷавоҳир меоварданд] ва корҳое ғайр аз ин [низ] анҷом медоданд ва мо муроқиби [рафтор ва төъдоди] онон будем». Ибни Касир (р) мегӯяд: «Яъне, Аллоҳи мутаол аз ин ки шайтоне аз шаётин сӯиқасд нисбат ба ў дошта бошад, ўро ҳифозат хоҳад кард балки ҳамаи онҳо зери қудрати ў буда, касе ҷуръату часорати наздикӣ ба ўро надорад, дар ҳоле ки ў бар онон фармонравост, ҳар гоҳ бихоҳад онҳоро раҳо мекунад ва ҳар гоҳ бихоҳад ба зиндон меандозад».

Ва Исо алайҳиссалом, ки яҳуд дар талоши қатли ў ва аз байн бурдани рисолаташ буд, Аллоҳи мутаол ўро зинда ба тарафи Худ боло бурда, ўро аз газанду озори онҳо маҳфуз нигоҳ дошт ва ба ҷои ў шахсе аз душманонаш ба дор кашида шуд,

{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شَبَهَ لَهُمْ}

«Дар ҳоле ки на ўро күштанд ва на ба дор овехтанд, вале [амр] бар онон муштабаҳ шуд [ва мардеро, ки шабеҳу монанд ба Исо буд, ба дор кашиданд]».

Ва Мұхаммад (с) Паёмбари моро Аллоҳ таоло ба унвони охириң паёмбар ва хотами онон қарор дода, Худ ўхдадори муҳофизату нигаҳбоні аз ў шуд:

{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}

«Ва Аллоҳ таоло туро аз [газанди] мардум ҳифз мекунад». Яъне туро аз макру ҳилаи онон мағфузу эмин нигоҳ дошта, рисолати туро низ муҳофизат ҳоҳад кард.

Ҷобир (р) мегүяд :«Бо Расули Худо (с) ба роҳ (сафар) баромадем, то ин ки ба маконе ба номи Зотурриқоъ расидем, ба дарахте соядор расидем, ки онро барои Расулуллоҳ (с) тарк намудем, дар ҳамин ҳол мушрике назди эшон омад, дар ҳоле ки шамшери ў (с) ба дарахт оvezон буд ва эшон дар ҳоли истироҳат буданд, пас, шамшери Паёмбари Худоро гирифта аз ғилофаш берун кашид, сипас ба Расули акрам (с) гуфт :Оё аз ман метарсӣ? Он ҳазрат фармуғанд : «**Не**». Мушрик гуфт: Чи касе маро аз [куштани] ту бозмедорад? Паёмбари (с) фармуғанд: «**Аллоҳ туро аз [расонидани газанд ба] ман бозмедорад**». Пас шахси мушрик шамшерро ба ғилоф бозгардонда, дубора оvezон кард. (Муттафақун алайҳ)

Ва пайравони Расули Худо (с) ба андозаи пайравияшон аз Расулуллоҳ шомили ҳифозату посдории илоҳӣ мегарданд. Ибни Қайим мегүяд: «Барои пайравони Паёмбари Худо (с) низ

ҳифзу муҳофизати илоҳӣ ҳаст, ононро ҳифз намуда, эмин нигоҳ медорад ва онҳоро иззату нусрату ёрӣ ҳоҳад кард, ба ҳамон андозае, ки аз Паёмбар пайравӣ кунанд. Пас, афроде аз онҳо барои худ [бо пайравии бештару хубтар аз Паёмбар (с)] насиби болое интихоб намуда, баъзеҳо низ камнасибу камбаҳра мегарданд».

Ва Қуръони карим охирону комилтарин китоб аст, ки Аллоҳ ӯҳдадори муҳофизат аз он аст:

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

«Ба ростӣ, ки мо худ Қуръонро нозил кардем ва ҳатман, худ низ [аз ҳар гуна табдилу таҳрифе] нигаҳбонаш ҳастем». Пас, дар он ҳеч касе тоқату тавоноии тағиیرу табдилро надорад, дар он ботил пуштибону нигаҳбон надорад ва аз аҳқому ҳудуд ва фароизи он чизе кам наҳоҳад шуд. Пас, лафзу маъноҳои он ҳамагӣ маҳфузанд, ҳамон гуна ки Аллоҳи мутаол мефармояд :

{وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}

«Ин [каломи илоҳӣ] китобе аст шикастнопазир. Сухани ботил аз пешу пас ба он роҳ намеёбад». Ва замоне ки Аллоҳ таоло нигаҳдорӣ аз китобашонро ба худашон супурд, фармуд :

{بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ}

«Посдорӣ аз китоби Аллоҳ таоло [ва ҷилавгирӣ аз таҳрифи Таврот] ба онон супурда шуда буд». Ин гуна буд, ки табдил ва таҳриф вориди он гашт.

Ва осмон дарвозаи ваҳӣ ба сӯи замин аст. Аллоҳи

мутаол онро бо фариштагон ва шиҳобсангҳо аз шарри шаётин ва гӯш фаро додани онҳо ба қаломи илоҳӣ маҳфуз нигоҳ доштааст:

﴿إِنَّا رَبُّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِرِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحْفُظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾

«Ба ростӣ, ки Мо осмони дунёро бо зевари ситорагон оростем. Ва онро аз [дастрасии] ҳар шайтони саркаш ҳифз кардем».

Банда аз муҳофизату нигаҳбонии Аллоҳ бениёз нест. Расули Худо (с) субҳгоҳу шомгоҳ дуое ҷомеъу фарогирро, ки дарбаргирандаи аркoni ҳифзи илоҳӣ мешавандро меҳонад:

﴿اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي،
وَمِنْ فُوقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي﴾

«Парвардигоро! Маро аз пеши рӯям, пушти сарам, аз самти росту чапам ва аз болои сарам маҳфуз бидор ва ман паноҳ мебарам ба азамату бузургии Ту, то ин ки аз зери пойҳоям мавриди ҳуҷум қарор нагирам». (Ривояти Абӯдовуд)

Яъне: Маро аз шарри ҷинҳо, одамҳо, ҳашарот ва аз шарри Иблис, ки мегӯяд :

﴿لَمْ لَأَتَتَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾

«Сипас бар онон, аз рӯбарӯ ва аз пушти сар ва аз тарафи росту ҷапашон, дармеоям», маҳфуз бидор, маро аз азобе, ки нозил ҳоҳад шуд ва аз балъидани замин ва ҳар гуна азобу ҳалоккунандагон эмин нигоҳ дор.

Ва бандар ҳангоми хоб дар маърази азияту озори ҷинҳо ва ғайра қарор дорад ва ҳар кас Ояталкурсиро a-alqasim.com

ҳангоми хоб рафтан бихонад, то бедор шуданаш аз ҷониби Худо барои ӯ нигаҳбоне гумошта мешаваду Шайтон ба ӯ наздик наҳоҳад шуд, то ин ки субҳ қунад (шавад). (Ривояти Бухорӣ)

Банда баъд аз бедор шудан ҳам аз ҳифозати Аллоҳ бениёз нест. Расули акрам (с) мефармояд:

«إِذَا أَوَى أَحْدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيْ، بَكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعْمُ، إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْسِيْ فَأَغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا – أَيْ: رَدَدْتَ إِلَيْ رُوحِيْ – فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»

«Ҳар гоҳ яке аз шумо хост, ки ба бистару ҷойгоҳи хоб равад, пас, бигӯяд: «Парвардигоро! Туро аз нотавониҳо ва ношистагиҳо поку мунаzzазҳ медонам, ба номи Ту паҳлӯямро бар замин гузоштам ва бо қӯмаки Ту онро баланд мекунам. Агар ҷони маро гирифтӣ, онро биёmurз ва бар он раҳм намо. Ва агар ҷонамро ба баданам баргардон, онро бо онҷӣ бандагони некӯкоратро ҳифозат менамоӣ, ҳифз кун». (Муттафақун алайх)

Ва ҳар кас ҳудуди илоҳиро ҳамон гуна ки Ӯ амр кардааст, ҳифз қунад, яъне амру фармонҳои илоҳиро бо ихлоси ният ва ба беҳтарин шакл анҷом бидиҳад, ӯро вориди биҳишт ҳоҳад кард,

{هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ}

«[Ба онон гуфта мешавад:] «Ин ҳамон подошест, ки ба шумо ваъда дода мешуд, ки барои ҳар тавбакоре аст, ки [ба сӯйи Парвардигораш бозмегардад ва] пойбанд [ба паймону аҳқоми илоҳӣ] аст»

Ва баъд эй мусулмонон :

Аллоҳ бузургу боазамат аст ва ин коинотро бо вучуди вусъату бузургияш бо ҳамроҳи ҳамаи мавҷудоти дохили он, ҳифз намудааст ва нафс бар ин саришта шудааст, ки ҳар кас аз ў нигаҳдорӣ намуда, муҳофизи ў бошадро дӯст бидорад, пас, Аллоҳ туро дар ҳар замону маконе муҳофизат мекунад. Аз ин рӯ, Ў шоистатар аст, то дӯст дошта шаваду аз Ў пайравӣ гардад ва ҳар кас ин шууру даркро дошта бошад, ки Аллоҳи мутаол аъмоли ўро сабт мекунад, ин дарку шинохт ногузиру беихтиёر ўро водор ба муроқибату огоҳӣ аз аъмоли худ менамояд.

Ва ҳар кас ба ин яқину бовар расид, ки Аллоҳ ба танҳоӣ нигаҳбони ҳама чиз аст ва ин ки ҳифозату нигаҳдории Ў аз ашё беҳтар аз ҳифозати бандагон аз онҳост, пас, дар ҳифзи дин, мол ва аҳлу фарзандони худ бар Ў таваккал мекунад ва бузургтарин сабабе, ки банда онро барои ҳифзи нафсу чонаш ихтиёр мекунад, тавҳиди Аллоҳ ва фармонбардорӣ аз Ўст ва Аллоҳ таоло агар чизе ба Ў супурда шавад, аз он муҳофизат мекунад.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وربک على كل شيء حفيظ}

«Ва Парвардигорат бар ҳар чизе нигаҳбон аст»

Аллоҳи мутаол ба ману шумо дар ин Қуръони азимушашаънбаракат иноят намояд.

Хутбаи дуюм

Ҳамду сано мегӯям Аллоҳро бар эҳсону хубиҳояш ва
Ӯро барои тавфиқу иноятҳояш шукргузорӣ
менамояму барои арҷ ниҳодан ба мақоми волояш
шаҳодату гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеч маъбуди барҳақке
ба ҷуз Аллоҳи мутаол вучуд надорад ва гувоҳӣ
медиҳам, ки Муҳаммад бандар фиристодаи Ӯст,
дуруду саломи бекарони Аллоҳ бар ӯ ва хонадону
асҳоби киромаш бод.

Эй мусулмонон:

Ҳар кас бидонад, ки Аллоҳ нигаҳдорандай ҳама чиз
буда, бар ҳар коре қодиру тавоност, ба сӯи гайр аз Ӯ
наҳоҳад рафт, балки ба яқину дурустӣ мефаҳмад, ки
муҳофизату нигаҳдорӣ дар дасти Ӯст. Бешубҳа,
баъзан сабабу василаҳо [барои раҳоӣ аз
саҳтиҳо, бемориҳо ва гайра] вобаста ба шароит
гуногун мешаванд [яъне роҳи ҳалли мушкилоти ҳама
яқсон нест], вале дар ҳама ҳолат, паноҳ бурдан ба
Аллоҳ барои ҳифозату нигаҳдории саломатӣ аз
озордиҳандагон ва наҷот аз ҳалоккунандагон,
минҷумлаи нишонаҳои имону боварии дурусту
беолоиши бандар аст.

خطبة الجمعة

١٤٤٣/٠٨/٠١ هـ

٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م



فضيلة الشيخ الدكتور

د. عبدالحسين محمد القاسمي

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

عنوان

الحفيد سبحانه

مترجمة باللغة الطاجيكية

